

ҶАМҲУРИЯТИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИЯТИ ТОҶИКИСТОН

МАРДУМ

Нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 92 (4832) ДУШАНБЕ, 22 ИЮЛИ СОЛИ 2024 Аз 1 январи соли 1991 чоп мешавад



ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН Дар бораи озод ва таъин намудани судяҳо

Мутобикӣ моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам:

1. Абдуллозода Орзу Зинатулло аз вазифаи муовини раиси суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, раиси суди шаҳри Хоруғи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад.
2. Зухурзод Неъматулло Ҳимдат аз вазифаи раиси суди ноҳияи Нуробод озод гардида, раиси суди ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон таъин карда шавад.
3. Гафориён Тоҳир Ваҳоб аз вазифаи судьяи суди шаҳри Бохтари вилояти Хатлон озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи Исмоили Сомони шаҳри Душанбе таъин карда шавад.
4. Шамсуллозода Абдурашид Маҳмадсаид аз вазифаи судьяи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе озод гардида, муовини раиси суди ҳарбии гарнизони Душанбе таъин карда шавад.
5. Чумахонзода Рустам Чумахон аз вазифаи раиси суди шаҳри Хоруғи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, судьяи суди ноҳияи Кубодиёни вилояти Хатлон таъин карда шавад.
6. Муҳаммадзода Рустам Мухторӣ аз вазифаи судьяи суди шаҳри Панҷкент озод гардида, судьяи суди ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон таъин карда шавад.
7. Гафурзода Манучеҳр Абдурасул аз вазифаи судьяи суди ноҳияи Рошқалъаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, судьяи суди шаҳри Леваканти вилояти Хатлон таъин карда шавад.
8. Раҷабзода Муродҷон аз вазифаи муовини раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд таъин карда шавад.
9. Гулзода Саймаҳмуд Сафарали аз вазифаи судьяи суди иқтисодии вилояти Суғд озод гардида, муовини раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе таъин карда шавад.
10. Мирзозода Неъмат Мирзо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи судьяи суди вилояти Хатлон озод карда шавад.
11. Сафарзода Акбарали Шулаш аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри Турсунода бо хоҳиши худаш озод карда шавад.
12. Муминзода Зоҳир Тоҳирӣ аз вазифаи раиси суди ноҳияи Шамсиддин Шохини вилояти Хатлон бо сабаби содир намудани кирдоре, ки шаъну эътибори судьяро паст мезанад, озод карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 18 июли соли 2024, №841

Эмомалӣ РАҲМОН

ТАЪИНОТИ КАДРӢ

кадрҳои қавону соҳибтаҷрибаи соҳа таъин карда шуданд.

Бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кадрҳои вазирани раиси суди шаҳри Хоруғи ВМКБ, раиси суди ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон, судьяи суди ноҳияи Кубодиёни вилояти Хатлон, судьяи суди шаҳри Леваканти вилояти Хатлон, судьяи суди ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон, муовини раиси суди ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд, муовини раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе, муовини раиси суди ҳарбии гарнизони Душанбе, муовини раиси суди ноҳияи Исмоили Сомони шаҳри Душанбе

ҳисоби кадрҳои роҳбарикунандаи ин соҳа таъин карда шуданд.

Дар мувофиқа бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон кадрҳои қавону таҷрибадор ба вазифаҳои сардорони якҷанд раёсати Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, прокурори ноҳияи Мурғоби ВМКБ, прокурори ҳарбии гарнизони Хоруғ, прокурори назорати иҷро қонунҳо дар муассисаҳои иқтисодӣ ва иҷро қазои ҷиноятии вилояти Суғд, прокурорҳои ноҳияҳои Муъминобод ва Шамсиддин Шохини вилояти Хатлон, ноҳияҳои Сангвору Рӯдакӣ ва сардорони ду раёсати Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия таъин гардидаанд.

Тағйироти кадрӣ, ҳамчунин, дар Вазорати мудоғиба, Ситоди генералӣ, ҷузъу томҳои Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар, баъзе командирони қисмҳои ҳарбӣ ва комиссарияти ҳарбии шаҳри ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ асосан аз ҳисоби кадрҳои дорой ду ва зиёда тахсилоти олии ҳарбӣ амалӣ гардид.

Зимни сӯҳбат Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба рафтори

ношоиста ва ғайриинновативии раиси суди ноҳияи Шамсиддин Шохини вилояти Хатлон Зоҳир Муминзода, ки нисбат ба сарбози Қўшунҳои сарҳади дар постҳои назоратӣ ба худ раво дидааст, тавачҷуҳи қиддӣ зоҳир намуда, таъкид доштанд, ки ӯ на танҳо аз вазифа озод гардад, балки аз мақомоти судӣ қомилан ронда шавад.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сӯҳбат аз вазифаи муррақабзудтағйирёбанда дар минтақа ва ҷаҳон ва афзоиши хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир ёдовар шуда, ҳозирин ва ба василаи онҳо ҳамаи хизматчиёни давлатӣ, пеш аз ҳама, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва муҳофизоти Ватанро ба хизмати содиқона софдилона, балианд бардоштани донишу маҳорати касбӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, тарбияи дурусти кадрҳои ҷавон, таъмини адолати судӣ ва волияти қонун дар ҷомеа ва пузурӯ намудани қудрати дифоии давлат ҷидоят намуданд.

Таъкид гардид, ки доштани ҳисси балианд масъулиятшиносӣ ва ҳамеша дар ҷой аввал гузоштани манфатҳои миллӣ Ватан аз ҷумлаи талаботи асосии роҳбарияти давлат аз ҳар як хизматчиӣ давлатӣ ва муҳофизати марзу буми Тоҷикистони азиз аст.

18-уми июли соли 2024 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохторҳои мақомоти судӣ, прокуратура, Вазорати мудоғиба, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Вазорати маориф ва илм, Маркази тадқиқоти стратегӣ ва якҷанд мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти кадрӣ ба амал оварданд.

Номзодии Мирзозода Неъмат Мирзо ба баррасии Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъин намудан ба вазифаи судьяи суди оли иқтисодӣ пешниҳод шуд.

Бо фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои раиси суди шаҳри Хоруғи ВМКБ, раиси суди ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон, судьяи суди ноҳияи Кубодиёни вилояти Хатлон, судьяи суди шаҳри Леваканти вилояти Хатлон, судьяи суди ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон, муовини раиси суди ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд, муовини раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе, муовини раиси суди ҳарбии гарнизони Душанбе, муовини раиси суди ноҳияи Исмоили Сомони шаҳри Душанбе

Ҷамовозӣ ба мулоқоти Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар

Тоҷикистон | Раҷаҳи давлатӣ | Пешвои миллат | Президент | Ҳукумат | Дастгоҳи иҷроия



ТАРҶИ НАВИ СОМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Сомони нави <https://www.president.tj>, ки аз ҷониби мутахассисони вазирани ватанӣ таҳия гардидааст, аз шакли пешини худ бо тарҳи зебою замонавӣ, суръати балианд ва дигар имконоти муосир фарқ намуда, ҳамқадам бо дастовардҳои навтарини технологияҳои иттилооти коммуникатсионӣ, таъмини фаврият, сабукии кори истифодабарандагон ва дастрасии озоду бевосита ба хабарҳои аз фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад.

Дар сомона имкониятҳои нав барои дарёфти матолиби зарурӣ, аз ҷумлаи пешниҳоди вазеи ҷустуҷӯ аз рӯи калидвожаҳо, сана ва рақам, калону хурд кардани андозаи матнҳо, бо сифати балианд дар таҷвиҷоти худборгири кардани аксу наворҳо ва ё дар шабакаҳои иҷтимоӣ мубодила намудани онҳо, фароҳам шудааст.

Барои истифодабарандагони компютер, телефонҳои мобилӣ ва планшетҳои тарҳҳои алоҳидаи сомона таҳия гардида, хабарҳо дар онҳо ба таври хос ҷойгир мешаванд.

Ҳамаи матолиби сомона бо чор забон – тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва арабӣ пахш ва бо аксу наворҳои балиандсифат пешниҳод мегарданд. Бахшҳои сомона аз зербахшҳои зиёд

ибораат буда, дар онҳо маълумоти муфассалу фарогии ҷанбаҳои фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст.

Дар сомона барои хонандагон, ҳамчунин, дар бораи Тоҷикистон, раҷаҳи давлатӣ, Пешвои миллат, Президент, Ҳукумат ва Дастгоҳи иҷроия маълумот пешниҳод гардидаанд.

«Нома ба Президент» аз бахшҳои муҳими сомона буда, барои таъмини робитаи мустақим бевоситаи Раҳбари давлат бо истифодабарандагони ин саҳифаи интернетӣ ва умуман, мардуми кишвар пешбинӣ шудааст.

Бояд ёдовар шуд, ки аввалин маротиба сомонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 октябри соли 2005 таҳия гардида, соли 2012 наवсозӣ шуда буд.

Тарҳи нави сомонаи <https://www.president.tj> ба кормандони вазоратҳои ахбори омма ва ҳар як истифодабарандаи шабакаи ҷаҳонии интернет имконияти медиҳад, ки бо истифода аз навиҳои он ё аз саҳифаҳои Президент дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Instagram, X.com, Telegram, Youtube сари вақт, бевосита ва ба осонӣ маълумоти заруриро дар бораи фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дарёфт намоянд.

www.president.tj

РАҲНАМОИ РУШДИ ИЛМУ МАОРИФИ МУОСИР

Дарки дурусти муҳтавои суҳанронии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо аҳли илм ва маорифи кишвар (30 майи соли 2024) ҳар олимӯ муосирро ва сокини равшанфикри мамлакатро водор мезоад, ки бахри рушди Тоҷикистон рисолати ватандорӣ худро бо садоқат ба Тоҷикистони маҳбӯб ва мардуми шарофмандаи он иҷро намояд.

Дар вохӯри Сарвари давлат вазифаи имрузи илму маорифро мушиқофона баррасӣ намуданд. Нуктаҳои баён ва таъкид гардид, ки ҳар як омӯзгору муҳаққиқ дар фаъолияти тарбиявӣ эҷодии худ онҳоро бояд сармашқи кор намояд. Хоса, ин таъкиди Пешвои миллатро: «Ба ақдаи ман, идома додани мактаби устоду шогирд дар ҳамаи касбу корҳо ва махсусан дар соҳаи илм, қарзе мебошад, ки онро ҳар як олимӯ собиқадору соҳибтаҷриба дар назди шогирдони худ бояд адо намояд. Фаромӯш набояд кард, ки ин аънаа дар таърихи халқи мо собиқати тӯлонӣ дорад. Мо ҳамеша мегӯем, ки пайванди наслҳоро бояд ҳифз кунем ва идома диҳем».

Роҳбари давлат суҳанронии худро аз таърихи наҷандон дур, ибтидои солҳои 1990 оғоз намуда, ёдрас шуданд, ки Тоҷикистон он солҳо дар ҷой ҳол буд ва ҳоло то кучо расидем. Дар он шароити ниҳоят душвору сангин, пеш аз ҳама, потенциалҳои илми олимӯ нигоҳ дошта шуд. Шоядқим, ки ибтидои солҳои 90-ум дар бисёр ҷумҳуриҳои собиқшурвай академияҳои илмӣ аз байн бурда шуданд, вале дар Тоҷикистон, новобаста аз душворҳои сахти иқтисодӣ молиявӣ ва таъсиби иҷтимоӣ, ин сохтор бо саво талоши Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нигоҳ дошта шуд.

Мулоқоти аввалини Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо олимӯи кишвар 29-уми феврالی соли 1996 доир шуда буд. Он замон бисёр олимӯ аспирантон рӯҳафтада буданд ва

Насиба СОДИҚИ, раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагон оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати қавонун, доктори илмҳои фалсафа, профессор

нияти тарк кардани ин даргоҳро доштанд, аммо вақте Сарвари давлат масъалаҳои муҳими илмиро ба миён гузоштанд, нақши олимӯнро дар пешбурди ҳаёти иқтисодӣ фарҳангии давлатӣ соҳибистиқлол ва иштироки фаъолони нури илмиро дар эъморӣ давлатӣ миллиагон муҳим арзёбӣ намуданд, ба олимӯ рӯҳияи нав бахшид. Пешвои миллат фаъолияти Академияи илмҳои ҷумҳуриро арзёбӣ ва чунин таъкид карда буданд: «Академияи илмҳои ҷумҳури ин оинаест, ки сими интелектуалӣ, сатҳи маърифату дониш ва тамаддуни ҷомеаи моро инъикос менамояд. Дар ҷомеаи башарӣ ҳар миллату халқро аз рӯи хамини ғаниндаранда, яъне дараҷаи рушди интелектуалӣ ва маърифату тамаддунаш мешиносанду қадр мекунанд. Ҳар қадар ин оина покӣза бегубор бошад, ба ҳамаи андоза сими маънавии миллату давлати мо рӯшантару барҷаастатар ба ҷаҳониён ҷилвагар мешавад».

Маҳз, дар ин мулоқоти Пешвои миллат таъкид намуданд, ки бидуни инкишофи илму фарҳанг пешрафти ягон давлат имконпазир нест. Худи ҳамаи сол фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиби «Фонди президентии таҳқиқоти бунёдӣ», «Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои аспирантонҳои тахсилоти рӯзона», инчунин, андишидани тадбирҳо оид ба ҷомеаи иҷтимоӣ олимӯн ва нависандагон ба тасвиб расид. Ин иқдомҳои саривақтӣ ҳавасмандии олимӯнро ба фаъолияти пурсамар афзун намуда, қавоннорон барои машғул шудан ба корҳои илмӣ дилгарм сохт.

Зикри баъзе мисолҳои далели та-



ваҷҷуҳи давлат ба илму олимӯ маориф буда метавонад. Масалан, аспирантонӯ докторантони Академияи миллии илмӯ тавонистанд аз ҳисоби бучети давлат дар мактабҳои олии бонуфузи Россия рисолаҳои илмӣ дифоъ намоянд. Ин аънаа имруз ҳам идома дорад. Дар навбати худ, раёсати Академияи миллии илмӯи кишвар қавоннононо, ки пеш аз муҳлат рисолаҳои илмӣ ҳимоя мекунанд, бо муқофотпулӣ ҳавасманд мегардонад, тадриҷан маорифи кормандони соҳаҳои илму маорифи зиёд мешавад. Умуман, зимни вохӯри навбатӣ бори дигар дарк намудем, ки то ҷи андоза эътимоди Президентӣ кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба олимӯн маорифчиён ҳамчун қири бонаърифтаи ҷомеа қомил аст.

Мавриди зикр аст, ки дигаргунчи сиёсӣ иқтисодӣ, ки баъди расидан ба истиқлолияти давлатӣ дар мамлакат ба вуҷуд омад, таҳия ва қабули қонунҳо ва асноди нави меъёрӣ ҳуқуқӣро дар соҳаи илм тақозо менамуд. Ҳамаи тарик, ҳуҷҷатҳои зиёди меъёрӣ ҳуқуқӣ муҳим вобаста ба соҳаи илм қабул шуд, ки барои рушди илми ватанӣ, маблағгузори таҳқиқоти илмӣ, беҳтар шудани заминаи моддӣ-тех-

кии муассисаҳои илмӣ ва амсоли инҳо муосидат намуд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқи вобаста ба он» (соли 1998), «Дар бораи экспертизаи илмӣ ва илмӣ-техникӣ» (соли 2010), «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» (соли 2012), «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника» (соли 2015), «Дар бораи тичоратикунчи натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва илмӯи техникӣ» (соли 2022), «Дар бораи Академияи миллии илмӯи Тоҷикистон» (соли 2021), амру фармоишончи Президентӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дастгири илм қабул шудаанд, ки гувоҳи ба низоми муосир мутобик намудани илми тоҷик, махсусан илми академӣ, мебошад.

Сиёсати давлатӣ Тоҷикистон дар соҳаи илм ба ҳифзу тараққи додани маркази асосии илми тоҷик - Академияи миллии илмӯи Тоҷикистон равона гардида, илм дар баробари маориф аз самтҳои афзалиянонони доништа шуд. Тағйироти сохторӣ, ки дар Академияи миллии илмӯ тӯли солҳои истиқлолият ба миён омад, барои бомуваффақият иҷро кардани вазифаи илмӣ дар ҷомеа бояд ҷиддат кунанд. Илм дар шароити имруз бояд ёвари сохторҳои давлатӣ бошад, ба талабот ва раванди замон мутобик шавад. Дастовардҳои илмӣ низ бояд дар ҷомеа истифода гарданд. Ба ин маъни Раҳбари давлат таъкид намуданд: «Маҳз илму маориф асоси пешрафти давлат ва раҳиҳои ҷомеа аз ҳама бадбахтиҳо, аз ҷумлаи ифротчи шақи, хурофотпарастӣ ва ҷаҳолат аст. Бовар дорам, ки олимӯи мо чун ҳамеша рисолати худро дар назди миллату давлат бо садоқати балианд ватандорӣ иҷро намуда, дар ҳифзи давлатдорчи истиқлолият, муқаддасоти миллӣ, таҳмии хитораи таърихи фарҳанги миллати тоҷик ва муаррифи шиоисти Ватани азизамон – Тоҷикистон саҳми арзишмандаи худро мегузоранд».

Дар ин суҳанронӣ Пешвои миллат таъкид намуданд, ки дар замон муосир дониш танҳо хондану навистан нест, балки ҳар як қавони тоҷик бояд на камтар аз ду забонро донанд ва технологияи компютерио аз худ намояд. Дар ин раванд, барои балианд бардоштани сифати тахсилот ва таълими фанҳои табиӣ ва риёзӣ дар ҳамаи зинаҳои тахсилот бояд тадбирҳои иловағӣ андида шаванд.

(Давомаш дар саҳ. 3)

ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар бораи аз вазифаи муовини директори Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Маҳмадшоҳода Ф. А. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам:

Маҳмадшоҳода Фарҳод Абдурахмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН ш. Душанбе, 18 июли соли 2024, №842

ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар бораи сардори раёсати разведкаи ҳарбии Ситоди генералии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон – муовини сардори Ситоди генералии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Расулзода А. Н.

Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам:

Расулзода Абдуалим Нурулло сардори раёсати разведкаи ҳарбии Ситоди генералии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон – муовини сардори Ситоди генералии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН ш. Душанбе, 18 июли соли 2024, №843

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 18 июли соли 2024, №402, ш. Душанбе

Дар бораи аз вазифаи директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод намудани Убайдулло Н. К.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Убайдулло Насрулло Каримзода аз вазифаи директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 18 июли соли 2024, №403, ш. Душанбе

Дар бораи аз вазифаи роҳбари Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи Лоиҳаи «Соҳтмон ва муҷаҳҳазгардони мактабҳо» озод намудани Воҳидзода У. С.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Воҳидзода Умеда Сафарӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи Лоиҳаи «Соҳтмон ва муҷаҳҳазгардони мактабҳо» озод карда шавад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 18 июли соли 2024, №404, ш. Душанбе

Дар бораи аз вазифаи директори Муассисаи давлатии телевизиони «Синамо» озод намудани Набизода Н. А.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Набизода Наби Алигаҳвар бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори Муассисаи давлатии телевизиони «Синамо» озод карда шавад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 18 июли соли 2024, №405, ш. Душанбе

Дар бораи муовини якуми раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Юсуфзода Ф. Ю.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Юсуфзода Фаррух Юсуф муовини якуми раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 18 июли соли 2024, №406, ш. Душанбе

Дар бораи муовини раиси Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Назирзода А. С.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Назирзода Абдуҷаббори Савзаалӣ муовини раиси Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 18 июли соли 2024, №407, ш. Душанбе

Дар бораи роҳбари Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи Лоиҳаи «Соҳтмон ва муҷаҳҳазгардони мактабҳо» таъин намудани Шарифзода Б.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Шарифзода Баҳром роҳбари Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи Лоиҳаи «Соҳтмон ва муҷаҳҳазгардони мактабҳо» таъин карда шавад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 18 июли соли 2024, №408, ш. Душанбе

Дар бораи роҳбари намоияндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират таъин намудани Азимӣ Д. А.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Азимӣ Дилрабо Амиркул роҳбари намоияндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират таъин карда шавад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 18 июли соли 2024, №409, ш. Душанбе

Дар бораи муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Каримзода Р. А.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Каримзода Равшан Азам муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 18 июли соли 2024, №410, ш. Душанбе

Дар бораи директори Муассисаи давлатии телевизиони «Синамо» таъин намудани Шодизода М. Ҳ.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Шодизода Муфараҳ Ҳамро директори Муассисаи давлатии телевизиони «Синамо» таъин карда шавад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз 18 июли соли 2024, №411, ш. Душанбе

Дар бораи муовини сардори Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Муртазозода А. Қ.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Муртазозода Аҳлуддин Қарахон муовини сардори Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад.

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН

АМРИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муртазозода Ораз муовини якуми директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН ш. Душанбе, 18 июли соли 2024, №АП-602

АМРИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Шарифзода Лоҳутӣ Шариф муовини директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН ш. Душанбе, 18 июли соли 2024, №АП-603

АМРИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Қурбонов Бег Холович бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН ш. Душанбе, 18 июли соли 2024, №АП-604

АМРИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Шарифзода Фарангис Шариф муовини директори Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН ш. Душанбе, 18 июли соли 2024, №АП-605

ХОВАЛИНГ. ЭЪМОРИ БЕМОРХОНА
БО ХАРҶИ 3,5 МЛН. ДОЛЛАРИ ИМА



Дар доираи омодагӣ ба Чашни 35-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳияи Ховалинг аз ҷониби Бонки исломии рушд сохтмони бинои нави беморхонаи марказии ноҳия дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад.

Раҳматулло Рабиев, сардухтури беморхонаи марказии ноҳия, иттилоъ дод, ки бинои асосӣ сеошёна буда, барои 100 кат пешбинӣ шудааст. Дар он барои баромадан

ба ошёнаҳои дуоюму сеюму лифт низ насб гардидааст.

Фармоишгари иншоот Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, барои эъмори он 3,5 миллион доллари ИМА харҷ гардида. Корҳои сохтмонӣ дар иншоот моҳи августи соли 2022 оғоз гардида, дар он 120 сокини маҳаллӣ ҷалб гардидаанд.

Миннатдорӣ худ ва кормандони беморхонаи марказии ноҳияи Ховалиндро ба Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки бо дастгириашон барои мо - табибон чунин бинои замонавиро сохтанд, - гуфт сардухтури беморхона Р. Рабиев.

Исломи РАҶАБАЛИ, «Садои мардум»

БОЗ ЯК ИҚДОМИ НЕК ДАР ДАРВОЗ

Сокини деҳаи Жаки ноҳияи Дарвоз Абдусаттор Абдуризиқов дар заминаи дастури роҳбарии олии мамлакат ҷиҳати ба кор андохтани замини бекор-хобида дар мавзёи Ҳамбои деҳа 3 гектар боғи нави мевадиханда бунёд намуд, ки ҳоло он самаровар аст.

Дар боғ асосан дарахтони ангурӣ анор, себу нок, зардолуи себи биҳӣ, анҷиру бодом, хурмову pista ва олуҷа парвариш ёфта, ҷиҳати обшоркунӣ он аз чашмаи мавзёи Марғ, қад-қадӣ қўқў бо истифода аз усули хоси муҳандисӣ таваассути кубурҳои пластикӣ дар масофаи 1 300 метр об оварда шудааст.

Ба таъкиди мутахассисони соҳа, боғи мазкур дар мавзёи иқлимаш барои нигоҳубину парвариши дарахтони мевадиханда мувофиқ бунёд шуда, ҳоло ба макони ҷолибу назаррабои ноҳия табдил ёфтааст.

Чанде пеш иҷроқунандаи вазифаи раиси ноҳияи Дарвоз Умедҷон Носирзода аз боғи дидан намуда, барои бунёди он ва иқдоми неку созанда ба соҳиби боғ миннатдорӣ намуд.

М. ИМОННАЗАР, «Садои мардум»

ЯК СҮ ОБХЕЗИВУ
ҶОНИБИ
ДИГАР
СУХТОР



Тағйирёбии иқлим

Тайи се моҳи охири зуҳри офатҳои табиӣ дар гушаҳои гуногуни дунё зиёд ба назар расид, ки намунаи онро мо дар Тоҷикистон низ дидем.

Бахори соли 2023 дар кишварамон камбориш буд. Имсол бошад, ҳар ҳафта бориш ба қайд гирифта шуд. Илова бар ин, миқдору интенсификацияи баланди боришот боиси афзоиши селу обхезӣ дар бисёр ноҳияҳои кишвар, аз ҷумла Фарҳор, Рӯдакӣ, Муъминобод, Хуросон, шаҳрҳои Ҳисору Ваҳдат, гардида. Чандин километр роҳу кўпруқҳо вайрон шуда, як қатор манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти хизматрасонӣ хароб шуданд. Маблағи зарари расида миллионҳо долларро ташкил медиҳад. Ин гуна «инҷиқҳои обу ҳаво» дар дигар кишварҳо низ ба қайд гирифта шуданд.

корманд ва 200 нақлиёти рӯизаминӣ сафарбар гардида.

Дар кишвари Краснодар Федератсияи Россия низ 5-уми июн гармии рекордӣ ба қайд гирифта шуд. Дар ин ҷо гармии ҳаво +35 дараҷаро ташкил дод. Баландтарин дараҷаи ҳаво дар ин рӯз соли 1966 (+34,2 дараҷа) ба қайд гирифта шуда буд. Ин гуна мавҷи ҳавои гарм соли 2023 дар аксар мамлакии Аврупо низ рух дода, боиси хушксолӣ ва камшавии ҳосили зироатҳо гардида.

Мувофиқи ҳисоби коршинсон, гармои аз меъёр зиёд боиси хушксолӣ, камҳосилия ва авҷгирии бемориҳои гашта, ба иқтисоди кишварҳо зарари зиёд мерасонад. Тибқи иттилои мудири лабораторияи Институти банақшагирии хоҷагии халқи Федератсияи Россия Борис Ревич талафоти иқтисодӣ аз гармо дар соли 2010, ки ба шаҳри Москва омада буд, 9 миллиард долларро ташкил дод. Илова бар ин, ҳамон сол дар Федератсияи Россия 54 ҳазор нафар аз гармии ногаҳонии ҳаво ҷон боктанд.

Аз рӯи маълумоти Созмони Ҷаҳонии тандурустӣ, солҳои 2000-2021 ғавт дар натиҷаи гармии ғайримуқаррарӣ миёни афроди аз 65-сола боло 85 дарсад зиёд гардидааст.

Мувофиқи маълумоти Бюрои миллии таҳқиқоти иқтисодии ИМА, талафоти глобалии иқтисодии аз тағйирёбии иқлим ба сайёра расида нисбат ба пешгӯиҳо шаш маротиба бештар аст. Иқтисодчиёни Донишгоҳи Гарвард ва Донишгоҳи Шимолӣ Фарбӣ изҳор намуданд, ки «агар ҳаҷон бо роҳи имрӯза истифода ва вайронкунии сайёра рафтани гирад, ин боиси боз ҳам бештар тағйирёбии иқлим мегардад, ки оқибатҳои харобивари он аз ҷанғҳои бузург ҳам зиёдтар аст».

Ба гуфтаи муҳаққиқон агар тағйирёбии иқлим дар 50 соли охир ба ин дараҷа намебуд, имрӯз иқтисодӣ харидкунии сокинони сайёра 37 дарсад бештар мешуд, ки ин ҳаёти одамонро ба самти мусбат тағйир медод.

Муҳаққиқон таҳмин мекунанд, ки бо суръати кунунии ифлосшавии ҳавои сайёра мумкин аст дар даҳ соли оянда кураи Замин 1,5 дараҷа гарм шавад. Сабаби гармшавии иқлим дар он аст, ки дар аксар кишварҳо то ҳол қисми зиёди истеҳсоли барқ ба нуруғҳои ҳароратӣ бо истифода аз ангиштсанг, маҳсулоти нефть ва газ коркунанда рост меояд. Аз ин рӯ, гузаштан ба «энергия сабз» талаботи давр ва масъалаи муҳимтарини тамоми кишварҳост.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2-юми декабри соли 2023 дар шаҳри Дубай дар ҳошияи Конфронси 28-уми ҷонибҳои Конвенсияи қолабии СММ оид ба тағйирёбии иқлим (COP-28) чунин таъкид намуданд: «Имрӯз тағйирёбии иқлим дар робита ба истифодаи захираҳои табиӣ ва таъмини фаъолияти бемайлони соҳаҳои гуногуни ҳаёти инсон аз мо муносибати дастҷамъона ва мукамалро тақозо менамояд».

Тоҷикистон яке аз кишварҳои аз тағйирёбии иқлим осебпазир ба су-

мор меравад. Дар тӯли 30 соли охири дар кишвари мо аз 14000 дар натиҷаи гармшавии иқлим беш аз 1000 пирах об шудааст. Пешвои миллат нигарони карданд, ки идомаи эҳтимолии раванди босуръат обшавии пирах метавонад дар оянда ба захираҳои оби минтақаи Осийи Марказӣ таъсири манфӣ расонад. Бо пешниҳоди Тоҷикистон СММ соли 2025-ро «Соли байналмилалӣи ҳифзи пирахҳо» эълон намуд.

Инчунин, бо мақсади ҳифз ва нигоҳдории пирахҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Барномаи давлатии омӯзиши ва ҳифзи пирахҳои Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030» қабул гардида, вобаста ба он нақшаи чорабиниҳо тасдиқ ва амалӣ гашта истодаанд. Ҳоло дар назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маркази омӯзиши пирахҳо фаъолият мекунад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмини рушди «энергияи сабз» ва кам кардани партови газиҳои гулҳонаӣ яке аз кишварҳои пешсаф ба шумор меравад. Чунончӣ, 98 дарсади истеҳсоли нури барқӣ ҷумҳурий ба соҳаи гидроэнергетика рост меояд, ки он барқароршаванда аст.

Алҳол дар мамлакат қисми зиёди ихроҷи газиҳои гулҳонаӣ ба соҳаи нақлиёти рост меояд. Бо мақсади кам кардани ихроҷи газиҳои гулҳонаӣ аз нақлиёти бо сӯзишворӣ ҳаракаткунанда ҳоло дар кишвар раванди истифодабарии нақлиёти барқӣ вуъсат ёфта истодааст. Аз ҷумла, бо ташаббуси Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тасмим гирифта шудааст, ки то соли 2026 тамоми нақлиёти мусофиркаши тақсими пойтахт ба нақлиёти барқӣ гузаронида шавад.

Илова бар ин, ҳоло 20 электробус дар кӯчаҳои пойтахт мусофир мекашонанд ва оянда теъдоди чунин нақлиёти аз лиҳози экологӣ тоза дар кишвар зиёд мешавад.

Роҳи дигари кам намудани ихроҷи газиҳои гулҳонаӣ зиёд кардани масоҳати дарахтзор мебошад. Мувофиқи ҳисоби коршинсон, васеъ шудани масоҳати шаҳрҳо боиси 1,2 дараҷаи гармшавии ҳаво то соли 2050 ҳоҳад гашт. Кабудкоркунии 50 дарсади ҳудуди шаҳрҳо бошад, боиси ҳамагӣ 0,7 дараҷаи гармшавии ҳаво мегардад.

Аз ин рӯ, тибқи «Барномаи «Мамлакат сабз» барои солҳои 2023 - 2027» дар мамлакат майдони ҷангалзор, боғу тоқзор ва минтақаҳои «сабз» афзун ҳоҳад шуд. Танҳо дар давраи солҳои 2023-2025 дар майдони беш аз 4000 гектар 65 миллион бех дарахт буттаҳои гуногун шинонда мешавад.

Дар баробари ин, ҳар яки моро низ зарур аст, ки дар ин кори хайр ҳисса гузарем. Яъне, дар ҷойҳои холи дарахт буттаҳо шинонда нигоҳубини кунем, то майдонҳои «сабз»-и кишварамон зиёд шаванд. Боғу тоқзор, ҷангал ва гулгаштҳо аз нобуду хушк ва поймолшавӣ ҳифз намоанд.

Тоҷикистон яке аз кишварҳои аз тағйирёбии иқлим осебпазир ба су-

Сайфиддин СУННАТӢ, «Садои мардум»

БА ТАВАҚҚУҲИ ПУДРАТЧИЁН ВА МОЛРАСОНҲО!

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъда - мақомоти ваколатдор) ва ташкилотҳои харидор доғалабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмуноҳои хариди номгунии зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

Table with 7 columns: №ДИО, Ташкилоти харидор, Мавзӯи харид, Усули харид, Навъи харид, Микдори номгӯӣ, Санаи анҷоми кабули дархостҳо. Contains 28 rows of procurement items.

Озмуноҳои харид дар Портали хариди электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон https://eprocurement.gov.tj баргузор мегарданд.

Довталабон барои иштирок дар озмуно бояд дар Портали хариди электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди гирифта шаванд. Бақайдгирӣ ройгон анҷом дода шуда, доғалабон метавонанд барои кумак барои бақайдгирӣ ва иштирок дар озмуно ба Ҳадамоти дастгирии истифодабарандагон Портал муроҷиат намоянд.

Довталабоне, ки хоҳиши дар озмуно иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаҷқи бебоғашт тавассути филиалҳои ҚВД БА ҶТ «Амонатбон» ё барномаи мобилии «Амонат-мобайл», ҳуҷҷатҳои тендери худро бояд то вақти дар ҷадвали «Сана ва вақти кушодани лиффаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд.

SUPPLY AND DELIVERY OF TWO NEW SUV 4WD VEHICLES TO SUPPORT ENERGY SECTOR OF TAJIKISTAN EC-INTPA/DYU/2024/EA-LOP/0087

The Delegation of the European Union to Tajikistan intends to award a supply contract for supply and delivery of two new SUV 4WD vehicles in Tajikistan with financial assistance from the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe. The tender dossier is available on the official web page of the EU Delegation to Tajikistan (https://www.eeas.europa.eu/delegations/tajikistan_en?s=228) and will also be published on the supplement to the Official Journal of the EU (TED eTendering) and on the Funding & tender opportunities (F&T Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. The deadline for submission of tenders is 4 September 2024, 14:00 CET. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on TED (eTendering) and also available on the F&T portal.

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

(консультационные услуги - отбор фирмы методом CQS) РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ № ПРОЕКТА - P178878 ГРАНТ № E1600-TJ Название задания: ПРОВЕДЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА НАВЫКОВ, ПРОФЕССИЙ И БИЗНЕС ОПС ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ. Контракт No. E1600-TJ/SPME/CQS/2024-02

Правительство Таджикистана получило грант в размере 35,0 миллионов долларов США от Международной ассоциации развития (МАР) Группы Всемирного банка (ГВБ) на реализацию «Проекта модернизации социальной защиты и экономической интеграции» (P178878). Проект софинансируется за счет гранта в размере 2,5 миллионов долларов США из Глобального фонда финансирования для женщин, детей и подростков Многодонорского трастового фонда (МТФ) для поддержки финансирования Подкомпонента 3.2. Стоимость проекта от обоих фондов равна 37,5 млн долларов США.

EXTENSION BY 10 DAYS INSTEAD OF JULY 22 TO AUGUST 6, 2024. REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES - FIRMS SELECTION)

Country: Republic of Tajikistan Project: Tajikistan Strengthening Water and Irrigation Management Project Grant No.: IDA E0790-TJ and TF0B8740-TJ Assignment Title: Feasibility study and design estimate for the rehabilitation of the Dangara tunnel and the Beshkent hydroelectric complex. Reference No. (as per Procurement Plan): SWIM-CS-QCBS-02 The Agency of Land Reclamation and Irrigation (ALRI) of the Republic of Tajikistan has received financing from the World Bank and EU Trust Fund towards the cost of the Tajikistan Strengthening Water and Irrigation Management Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Шиносномаи техникии гумшудаи ҳонаи истиқоматӣ, ки онро ҚДФ «БММФ» дар шаҳри Душанбе соли 1998 бо суроғи шаҳри Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ, бинои 27/1, хонаи 32 ба Восиев Юсуфшоҳ Қодирович додааст, эътибор надорад. Шиносномаи техникии гумшудаи ҳонаи истиқоматӣ, ки онро ҚДФ «БММФ» дар шаҳри Душанбе бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Софя Ковалевская (ҳоло Ахрор Мухторӣ), бинои 2/2, хонаи 12 ба Холов Балаҷон Давлатович додааст, эътибор надорад.

Внимание заинтересованных Консультантов обращается на Раздел III, параграфы 3.14, 3.16 и 3.17 «Положений о закупках для Заемщиков ОПЗ» Всемирного банка от июля 2016 г., пересмотренных в ноябре 2017 г., августе 2018 г. и ноябре 2020 г. («Положения о закупках»), изложение политики Всемирного банка в отношении конфликта интересов. Консультанты могут объединяться с другими фирмами для повышения своей квалификации, но должны четко указывать, является ли ассоциация формой совместного предприятия и/или субконсалтинговой компании.

scale; (b) describe how the firm has worked effectively with consortium members as a lead firm; (c) describe the policies and procedures that ensure quality customer interactions and the quality of results and team work; (d) a description of internal controls for dealing with complaints regarding the work of the examiner and the quality of the results; (e) describe the proposed quality control of the firm's performance during the duration of the assignment; and (f) demonstrate that there is a code of conduct for all parties involved. (ii) Technical Competence - The EOJ should summarize the firm's relevant experience to be applied to the EOJ. The firm must demonstrate at least ten years of experience in the development of a feasibility study, design and author supervision in the field of assignment; successfully completed contracts for the development of a feasibility study, design and survey work and author supervision and a list of currently pending contracts in the scope of the assignment; experience in performing similar tasks in projects financed by international donor organizations.

Садои мардум logo and contact information: Рӯзнома ба тарзи офсет дар КВД КТН «Шаҳри овоз» чоп шудааст. ИНДЕКСИ ОБУНА 68852

Муассис: Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Сармуҳаррир: Бахтовар КАРИМЗОДА. ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ: Абдуллоқ Мирзоев, Далер Абдулло, Ориф Ёдгоров, Сайфиддин Суннатоев, Шариф Атобуллоев, Фарона Файзалоева, Фархунда Абдулҳакимова.

НИШОНИИ МО: шаҳри Душанбе, хёбони Саъдӣ Шерозӣ - 16. ТЕЛЕФОНҲО: қабулгоҳ 238-53-71; Сармуҳаррир факс 221-36-04; муовини якум, роқбар шабакаи мухбиринон махсус 238-53-56; муовин 238-54-52; котиб 238-59-32; муҳаррири шӯъбаи сотири давлатӣ, қонуназорӣ ва ҳуқуқ 238-58-95; муҳаррири шӯъбаи иқтисодӣ ва сисатӣ иҷтимоӣ 238-58-91; муҳаррири шӯъбаи фарҳанг, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва регламент 238-58-93; муҳаррири шӯъбаи мақтубҳо, ахбор, мунособатҳои байналхалқӣ ва робита бо ҷомеа 238-52-97; муҳосибот 238-53-49; шӯъбаи обуна, кабули эълонҳо ва техникаи 238-54-57; хабарнигорон дар ВМКБ 93-355-51-03; виллояти Ҳатлон 919-67-88-78, 985-82-81-97; виллояти Суғд 92-773-28-76; ШНТЧ 000-03-03-80, 918-68-40-17. МО ДАР ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТ: www.sadoimardum.tj. ПЉ ПЉ ПЉ ЭЛЕКТРОНИИ МО: sadoimardum@yandex.ru

Рӯзномаи «Садои мардум» 30-юми октябри соли 2022 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав сабти ном шуд. Рақами қайд 332/ПЗ 97. Ҳаволаҳои шумора У. Назар. Тарроҳони компютери Т. Курбонова ва Ф. Ташаров.